

БА ТАВАЧҶУҶИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 08.05.2017 № 78

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1054/1-321	Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷинояти Вазорати адлияи ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои конселярӣ	Номгӯӣ	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1055/1-322	Агентии обуҳавошиносӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1056/1-323	Агентии обуҳавошиносӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи сӯзишворӣ	Номгӯӣ	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1057/1-324	Агентии обуҳавошиносӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1058/1-325	Агентии обуҳавошиносӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси корӣ Дорукутгӣ	Ҷуфт Дона	90 200	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1059/1-326	Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои конселярӣ, молҳои хоҷагӣ ва техника	Номгӯӣ	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1060/1-327	Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1061/1-328	Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техника	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1062/1-329	Агентии омили назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, либоси махсус	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1063/1-330	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, қолинӣ, барқӣ ва сантехникӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1064/1-331	Муассисаи давлатии илмӣ «Боғи марказии Ботаникии Тоҷикистон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Дарахти маҳаллии тирак Поруи органикӣ	Адад Тонна	616 30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1065/1-332	Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	28	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1066/1-333	Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт	227-66-60	Хариди электронӣ	Либоси махсуси занона ва мардона	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1067/1-334	Муассисаи давлатии «Осорхонаи миллии Тоҷикистон»	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ, конселярӣ, масолеҳи сохтмонӣ ва либоси махсус	Номгӯй	129	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1068/1-335	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизот, молҳои хоҷагӣ ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	81	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1069/1-336	Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо Коррупсияи ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои хоҷагӣ, конселярӣ, сантехникӣ, техники ва балони мошин	Номгӯй	92	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1071/1-338	МД Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои конселярӣ, хоҷагӣ, қолинӣ, сантехникӣ, қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ ва масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	134	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1072/1-339	Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Ризограф Барабар барои ризограф	Адад	1 1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1073/1-340	Кумитаи андозии назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1074/2-304	МД томақтаби махсусгардонии ширхоргоҳ-қўдакистони №127 ноҳ. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1075/2-305	МД истифодабарии роҳҳои ноҳ. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1076/2-306	Ширхоргоҳ қўдакистони №126 ноҳ. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1077/2-307	Мақомоти иҷроияи ноҳияи И. Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
128/17-51	Сарраёсати маорифи ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

							электронӣ
95/37-81	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҲҚТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Нӯриҳои минералӣ	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
96/37-82	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҲҚТ	227-66-04	Хариди электронӣ	Маҳсулоти хӯрока	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
123/46-7	ШСХК «Барқи Тоҷик»	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои техника ва барномаҳои литсензиони зиддивирӯсӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1053/9-126	МД «Маркази ҷумҳуриявии илмӣ хун»	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва реактивҳо	Номгӯй	42	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1078/9-127	Таваллудхонаи №3 ш. Душанбе	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва тиббӣ	Номгӯй	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1079/9-128	МД «Маркази ҷумҳуриявии клиникии наркологи» ба номи проф. М.Ғ. Ғуломов	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва реагентӣ	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1080/9-129	Маркази саломатии шаҳрии №1 ш. Душанбе	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва тиббӣ	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1094/9-130	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи сӯзишворӣ (бензин АИ-92)	Литр	120 000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1081/3-296	МДТ «Литсеи касбии техникии нақлиёти автомобили» ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бино	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 09:00
1082/3-297	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳ. Шоҳмансур	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Корҳои ороишӣ дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 09:30
1083/3-298	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳ. Фирдавсӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Гузaronидани қубурҳои обгузар барои обҷерии кӯчаи лаби соҳилии ноҳ. Фирдавсӣ	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 10:00
1084/3-299	МДТ «Литсеи касбии алоқаи» ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири дохили бинои таълимӣ	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 10:30
1085/3-300	Муассисаи давлатии коҳи «Истиқдол» Маҷмуи меҳмонхонаҳои Дастгоҳи Иҷроияи Президенти ҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Корҳои таъмирию барқароркунӣ	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 11:00
1086/3-301	МДТ «Литсеи касбии дӯзандагии» ш. Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири сахни ҳавлӣ	Тибқи санади нуқсон	29.05.2017 11:30
1087/3-302	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Азнавсозии бинои таълимии сохтмони нотамоми Донишгоҳ, воқеъ дар хиёбони А. Сино	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 09:00

			номаҳдуд			
1088/3-303	Раёсати бозрасии давлатии автомобилии ВҚД ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Гузaronидани озмуни ҳафтуми Ҷумҳуриявии «Низоми навраси ҳаракат»	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 09:30
1089/3-304	МД Раёсати ободонӣ ва кабудизоркунии ноҳияи Варзоб	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтани расмҳои қаҳрамонони миллат, байрақ ва нишон дар боғи «Ҷавонон»-и ноҳ. Варзоб	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 10:00
1090/3-305	Вазорати кишоварзии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтмони майдончаи варзишӣ дар ш. Душанбе к. А. Ғуломов, назди бинои истиқомати 4,7 ва 11	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 10:30
1091/3-306	Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи И. Смонӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Корҳои ободониву кабудизоркунии дар буриши кӯчаҳои Шевченко ва Шерозии ноҳ. И. Сомонӣ	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 11:00
1092/3-307	Вазорати корҳои хориҷии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Майдончаи варзишӣ дар хиёбони Рӯдакӣ назди биноҳои истиқомати 85,85.1 ва 89 ноҳ. И.Сомонӣ	Тибқи санади нуқсон	22.05.2017 09:00
1093/3-308	Вазорати корҳои хориҷии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Сохтани майдончаи варзишӣ дар маҳалаи 21, хиёбони С. Шерозӣ назди биноҳои 82/1 ва 18 ноҳ. Ғирдавсӣ	Тибқи санади нуқсон	22.05.2017 09:30
881/3-237	Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии илмӣ хун»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Таъмири озмоишгоҳи марказӣ	Тибқи санади нуқсон	16.05.2017 09:00

			номахдуд (такроран)			
919/3-250	Раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номахдуд (такроран)	Ворид намудани таъғироту иловаҳо ба лоиҳаи сохтмони «Бинои маъмурии Раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе»	Тибқи санади нуқсон	16.05.2017 09:30
900/3-241	Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи И. Сомонӣ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номахдуд (такроран)	Чиндани тахтасанҳои бетонӣ ва кӯчаи Рудакӣ назди мактаби №34	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 11:30
972/3-268	Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номахдуд (такроран)	Сохтмони майдончаи варзишӣ дар кӯчаи Н.Карабоев, назди биноҳои 6 ва 8	Тибқи санади нуқсон	18.05.2017 13:30

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.